

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2003

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2002, №11, мод. 756; соли 2003, №7, мод. 385;

соли 2003, №12, мод. 702)

Моддаи 1. Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2003 аз рӯи даромад ба маблағи 637018 ҳаз. сомонӣ ва аз рӯи ҳароҷот ба маблағи 655018 ҳаз. сомонӣ бо барзиёдии ҳароҷот нисбат ба даромад ба маблағи 18000 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Андоzai ниҳоии касри Буҷети давлатӣ барои соли 2003 ба маблағи 18000 ҳаз. сомонӣ ё 0,5 фоизи Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ муқаррар карда шавад. Манбаи пӯшондани касри буҷет ба таври зайл муайян карда шавад:

- | | |
|---|---------------------|
| - даромад аз хусусигардонии моликияти давлатӣ | - 7500 ҳаз. сомонӣ; |
| - аз фурӯши векселҳои ҳазинадорӣ | - 2200 ҳаз. сомонӣ; |
| - қарзи Бонки умумиҷаҳонӣ | - 8300 ҳаз. сомонӣ |

Нишондиҳандай васеи касри буҷет бо назардошти маблағузории берунӣ аз рӯи Барномаи сармоягузории давлатӣ барои соли 2003 ба маблағи 123 000 ҳаз. сомонӣ, ё ки 3,4 фоиз нисбати Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ муқаррар карда шавад.

Маблағузории пардоҳти қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳачми 150886 ҳаз. сомонӣ аз ҳисоби қарзҳои Бонки умумиҷаҳонӣ, Бонки Рушди Осиё ва гранти Иттиҳоди Аврупо муайян карда шавад.

Воридот, коркард, фурӯш ва хизматрасонии 25000 (бисту панҷ ҳазор) тонна мазути камсулфат барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳҳомии шакли кушоди «Маркази гарму барқдиҳии Душанбе», ки Ширкати саҳҳомию ҳолдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» тавассути Заводи алюминийи Тоҷикистон ворид менамояд, аз пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда озод карда шавад.

Моддаи 2. Буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2003 аз рӯи даромад ба маблағи 427568 ҳаз. сомонӣ ва аз рӯи ҳароҷот ба маблағи 445568 ҳаз. сомонӣ ва касри он ба маблағи 18000 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 3. Буҷети Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2003 аз рӯи даромад ва ҳароҷот ба маблағи 95000 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 4. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2003 ба буҷети ҷумҳуриявӣ андоз ва даромадҳои ғайриандозии зерин ворид карда мешаванд:

- | | |
|--|-------------|
| - андоз аз фурӯш | - 100 фоиз; |
| - бочҳои гумrukӣ ва дигар пардохтои гумrukӣ | - 100 фоиз; |
| - андози замин | - 15 фоиз; |
| - андоз аз арзиши иловашуда, ки аз тариқи мақомоти гумruk ворид мешавад | - 100 фоиз; |
| - аксизҳо, ки аз тариқи мақомоти гумruk ворид мешаванд | - 100 фоиз; |
| - боч ва воридоти даромадҳои ғайриандозии аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта, ҳамчунин пардоҳт барои дохил шудан ба қаламрав ва истифодаи роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон | - 100 фоиз. |

Моддаи 5. Барои соли 2003 фоизи пардохт аз андоз ва даромадҳои умумидавлатӣ аз андозсупорандагоне, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ ҷойгир шудаанд, ба буҷети ҷумҳурияйӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ ба андозаҳои зерин тасдиқ карда шавад:

а) андоз аз арзиши иловашуда:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

вилояти Суғд – 50 фоиз ба буҷети вилоят ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

шаҳри Душанбе – 50 фоиз ба буҷети шаҳр ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

шаҳри Турсунзода – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

б) аксизҳо:

вилояти Ҳатлон, шаҳри Кофарниҳон, ноҳияҳои Ҳисор, Ленин ва Шаҳринав – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ.

дигар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

в) андози фоида аз шаҳсони ҳуқӯқӣ ва андоз аз амволи корҳонаҳо:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

шаҳри Душанбе – 50 фоиз ба буҷети шаҳр ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

шаҳри Турсунзода – 40 фоиз ба буҷети шаҳр ва 60 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

г) андози даромад аз шаҳсони воқеӣ:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

шаҳри Турсунзода – 34 фоиз ба буҷети шаҳр ва 66 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

д) андози замин – 85 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;

е) андозе, ки аз ҷониби субъектҳои соҳибкории хурд тибқи системаи соддакардашуда пардохта мешавад:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

شاҳри Турсунзода – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

ж) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

вилояти Суғд – 40 фоиз ба буҷети вилоят, 60 фоиз – ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

шаҳри Душанбе – 39 фоиз ба буҷети шаҳр, 61 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

шаҳри Турсунзода – 20 фоиз ба буҷети шаҳр ва 80 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

з) андоз аз истифодабарандагони конҳо (қаъри замин) – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;

и) бочи давлатӣ – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;

к) андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;

л) андозу бочҳои маҳаллӣ (андоз аз амволи ғайриманқули шаҳсони воқеӣ, андоз аз фурӯши чакана, андоз барои нигоҳ доштани нақлиёти ҷамъиятии мусоғиркаш, пардохти патент, боч ва даромадҳои ғайриандозӣ, ки аҳамияти маҳаллӣ доранд) – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;

м) аз Роҳи оҳани Тоҷикистон, корҳонаҳои тобеи Вазорати Алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ширкати давлатии саҳомии ҳолдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» ва Заводи Алюминии Тоҷикистон андоз аз арзиши иловашуда, андози фоида ва андоз аз амволи корҳонаҳо – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

Аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» андози фоида ва андоз аз амвол – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

н) муайян карда шавад, ки воридот аз андози замин ба даромадҳои буҷетҳои ҷумҳурияйӣ ва маҳаллӣ доҳил кардашуда, бо тартиби муқарраргардидаи Қонуни мазкур истифода бурда мешавад.

Моддаи 6. Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард дар соли 2003 бо меъёри (ставкаи) 2,5 фоиз ва барои корҳонаҳои савдо, маҳсулоттайёркунӣ, таъминотию фӯруш 0,7 фоиз муқаррар карда шавад.

Маблағи аз андози мазкур воридшуда мутаносибан 0,5 ва 0,2 фоиз аз меъёрҳои (ставкаи) муқарраршуда барои маблағгузории иншоотҳои муҳими ҷумҳурӣ равона карда шавад.

Моддаи 7. Дар соли 2003 меъёрҳои (ставкаи) андоз аз фурӯши алюминийи аввалия – 2 фоиз, нахи пахта ба андозаи 10 фоиз муқаррар карда шавад.

Аз 1 январи соли 2003 аз андоз аз арзиши иловашуда интиқоли нахи пахта, алюминийи аввалия, воридоти гази табиӣ ва қувваи барқ озод карда шавад.

Аз 1 январи соли 2003 меъёри сифрии андоз аз арзиши иловашуда аз рӯи интиқоли металлоҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо барои пур кардани захираи Фонди давлатии металлоҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҳазинаи давлатии Тоҷикистони назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ карда шавад.

Хукумати шаҳри Душанбе аз пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда барои 20 адад мосин ва механизмҳои таъиноти коммуналӣ, 50 адад автобусҳои тамғаи «ЛиАЗ» ва 100 адад микроавтобусҳои тамғаи «ГАЗель», ки аз Федератсияи Руссия ворид карда мешаванд, озод карда шавад

Моддаи 8. Дар буҷети ҷумҳурияйӣ барои соли 2003 даромад аз тамоми субъектҳои ҳоҷагидории дар қаламрави ҷумҳурӣ ҷойгирбуда ба маблаги умумии 427568 ҳаз. сомонӣ муқаррар карда шавад, аз чумла аз:

- | | |
|--|------------------------|
| - андоз аз арзиши иловашуда | - 166 754 ҳаз. сомонӣ; |
| - аксизҳо | - 35 863 ҳаз. сомонӣ; |
| - андоз аз фурӯш (нахи пахта ва алюминийи аввалия) | - 66 636 ҳаз. сомонӣ; |
| - андози фоида аз шахсони ҳукуқӣ | - 8 121 ҳаз. сомонӣ; |
| - андоз аз амволи корхонаҳо | - 5 202 ҳаз. сомонӣ; |
| - андози даромад аз шахсони воқеӣ | - 4 638 ҳаз. сомонӣ; |
| - даромад аз фаъолияти иқтисодии ҳориҷӣ (бочи гумруқӣ ва дигар пардоҳтҳои гумруқӣ) | - 72 508 ҳаз. сомонӣ; |
| - андози замин | - 1 888 ҳаз. сомонӣ; |
| - андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард | - 11 151 ҳаз. сомонӣ; |
| - андозу даромадҳои дигар | - 27 807 ҳаз. сомонӣ; |
| - грантҳо аз ташкилотҳои байналмиллалӣ | - 27 000 ҳаз. сомонӣ. |

Моддаи 9. Ҳароҷоти буҷети ҷумҳурияйӣ дар соли 2003 аз рӯи тартиби тақсимоти вазифавӣ ба андозаи зерин тасдиқ карда шавад:

Барои маблағузории мақомоти ҳокимијат ва идоракунӣ - 71 630 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 1 081 ҳаз. сомонӣ;

Маҷлиси намояндағони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 3 671 ҳаз. сомонӣ;

Комиссияи марказии интиҳобот ва райъпурсӣ - 1 038 ҳаз. сомонӣ;

Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - 21 152 ҳаз. сомонӣ

Раёсати хизмати давлатии назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон - 350 ҳаз. сомонӣ

Кумитаҳои назди Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - 2 123 ҳаз. сомонӣ;

Дастгирии сиёсати давлатии ҷавонон - 212 ҳаз. сомонӣ;

Сафарҳои хизматии ҳориҷии мақомоти ҳокимијат ва идоракунии давлатии ҷумҳурӣ ва кирояи (фраҳти) тайёраҳо - 3 000 ҳаз. сомонӣ;

Вазоратҳо ва идораҳои машғули сиёсати молиявӣ ва
 андозию буҷетӣ - 12182 ҳаз. сомонӣ;
 Вазоратҳо ва идораҳои машғули фаъолияти сиёсати
 берунӣ - 20 424 ҳаз. сомонӣ;
 Вазоратҳо ва идораҳои машғули хизматрасониҳое,
 ки барои соҳаҳои иқтисодӣ ўксусияти умумӣ доранд - 3 385 ҳаз. сомонӣ;
 Барои тадқиқоти бунёдӣ ва илм - 3 012 ҳаз. сомонӣ;
 аз онҳо:
 Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - 2 205 ҳаз. сомонӣ;

Маориф - 18 281 ҳаз. сомонӣ;

аз ҷумла:

Маълумоти миёна	- 5 984 ҳаз. сомонӣ;
Маълумоти олӣ ва миёнаи маҳсус	- 6 615 ҳаз. сомонӣ;
Илмҳои амалий дар соҳаи маориф	- 70 ҳаз. сомонӣ;
Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 227 ҳаз. сомонӣ;
Дигар ҳароҷот дар соҳаи маориф	- 5 385 ҳаз. сомонӣ;

Нигаҳдории тандурустӣ - 8 131 ҳаз. сомонӣ;

аз ҷумла:

Беморхонаҳо	- 3 412 ҳаз. сомонӣ;
Духтурхонаҳо ва нуқтаҳои тиббӣ	- 96 ҳаз. сомонӣ;
Илмҳои амалий дар соҳаи	- 190 ҳаз. сомонӣ;
нигаҳдории тандурустӣ	- 102 ҳаз. сомонӣ;
Вазорати тандурустии	- 4 331 ҳаз. сомонӣ;
Ҷумҳурии Тоҷикистон	
Дигар ташкилотҳо ва чорабиниҳои	
соҳаи нигаҳдории тандурустӣ	

Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ - 24 179 ҳаз. сомонӣ;

аз ҷумла:

Таъминоти нафақаҳи хизматчиёни давлатӣ	- 3 255 ҳаз. сомонӣ;
Пардоҳти ҷубронпулӣ барои дастгирии иҷтимоии аҳолӣ	- 13 601 ҳаз. сомонӣ;
Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии	- 257 ҳаз. сомонӣ;
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 2 267 ҳаз. сомонӣ;
Ташкилотҳои ҳифзи иҷтимоии аҳол	- 4 799 ҳаз. сомонӣ;
Дигар ташкилотҳо ва чорабиниҳои соҳаи	
таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	

Ҳифзи табиат ва ҳочагии манзилию коммуналӣ - 4 569 ҳаз. сомонӣ;

аз ҷумла:

Вазорати ҳифзи табиати Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 2 134 ҳаз. сомонӣ;
Илмҳои амалий дар соҳаи ҳифзи табиат	- 15 ҳаз. сомонӣ;
Корхонаи воҳиди давлатии	- 300 ҳаз. сомонӣ;
«Ҳочагии манзилию коммуналӣ»	

Дигар ҳароҷот барои ҳочагии
манзилию коммуналӣ - 2 120 ҳаз. сомонӣ;

Чорабиниҳои фарҳангӣ – оммавӣ, солимгардонӣ ва ҷамъиятӣ	- 13 746 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
Телевизион ва радиошунавонӣ	- 7 250 ҳаз. сомонӣ;
Вазорати фарҳанги	
Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 279 ҳаз. сомонӣ;
Илмҳои амалӣ дар соҳаи фарҳанг	- 24 ҳаз. сомонӣ;
Кумитаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ	- 504 ҳаз. сомонӣ;
Матбуоти даврӣ ва нашриёт	- 1 213 ҳаз. сомонӣ;
Ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва мукофоти давлатӣ	
дар соҳаи фарҳанг	- 447 ҳаз. сомонӣ;
Дигар чорабиниҳои соҳаи фарҳанг	- 4 029 ҳаз. сомонӣ;

Комплекси сӯзишворӣ – энергетикӣ **- 6 296 ҳаз. сомонӣ;**

**Хочагии қишлоқ, хочагии ҷангали
моҳидорӣ ва шикор** **- 18 407 ҳаз. сомонӣ;**

**Истеҳсол ва коркарди қанданиҳои фоиданок, саноати
истеҳсоли маъданни кӯҳӣ ва соҳтмон** **- 3 724 ҳаз. сомонӣ;**

Нақлиёт ва коммуникатсия **- 30 246 ҳаз. сомонӣ;**

**Вазоратҳо ва идораҳои машғули
фаъолияти иқтисодӣ ва хизматрасонӣ** **- 3 434 ҳаз. сомонӣ;**

Дигар чорабиниҳо **- 99 447 ҳаз. сомонӣ;**
аз ҷумла:

Хизматрасонии ўҳдадориҳои қарзӣ **- 82 821 ҳаз. сомонӣ;**

аз онҳо:

пардохти фоизҳои қарзи берунӣ **- 62 821 ҳаз. сомонӣ;**
пардохти фоизҳои қарзи доҳилӣ **- 20 000 ҳаз. сомонӣ;**

Харочоти шаҳри Душанбе барои амалӣ намудани
вазифаҳои пойтаҳт **- 3 000 ҳаз. сомонӣ;**

Фонди харочоти пешбининиашудаи

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон **- 5 000 ҳаз. сомонӣ;**

Харочоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои
иқтисодӣ гурӯҳбандӣ нашудааст **- 8 626 ҳаз. сомонӣ;**

Моддаи 10. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2003 харочоти вазорату идораҳо, ташкилоту
муассисаҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳурияйӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ ба тариқи зайл сурат
гирад:

I. Харочоти ҷорӣ **- 379 266 ҳаз. сомонӣ;**

1. Ҳарочот барои молҳо ва хизматрасониҳо **- 213 499 ҳаз. сомонӣ**
аз ҷумла:

Музди меҳнат ва хизматпулий	- 46 284 ҳаз. сомонӣ;
Маблағчудокунӣ ба Фонди	
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ	- 5 301 ҳаз. сомонӣ;
Дигар хариди молҳо ва хизматрасониҳо	- 161 914 ҳаз. сомонӣ;
аз онҳо:	
пардоҳт барои хизматрасонии алоқа	- 6 270 ҳаз. сомонӣ;
пардоҳт барои хизматрасонии газ,	
барқ ва об	- 4 009 ҳаз. сомонӣ;
хариди таҷхизоти арзон, асбобу анҷом,	
дигар молҳо ва хизматрасонӣ	- 151 635 ҳаз. сомонӣ;

2. Пардоҳти фоизҳо аз рӯи қарзҳои доҳилий ва беруний - 82 821 ҳаз. сомонӣ;

3. Субсидияҳо ва дигар трансфертҳо	- 82 946 ҳаз. сомонӣ;
аз онҳо:	
субсидияҳо ба корхона ва	
ташкилотҳои давлатӣ	- 12 752 ҳаз. сомонӣ;
мабалағҳое, ки ба буҷетҳои маҳаллий	
ба тариқи мабалағҳои мақсаднок	
дода мешаванд	- 39 993 ҳаз. сомонӣ;
трансфертҳо ба ташкилотҳои	
ғайритичоратӣ	- 450 ҳаз. сомонӣ;
трансфертҳо ба аҳолӣ	- 18 136 ҳаз. сомонӣ;
аз ҷумла:	
таъминоти нафақавии	
соҳторҳои қудратӣ	- 3 014 ҳаз. сомонӣ;
трансфертҳо ба ташкилотҳои хориҷӣ	- 11 615 ҳаз. сомонӣ;

II. Харочоти асосӣ - 65 193 ҳаз. сомонӣ;

аз онҳо:	
Хариди сармояи асосӣ	- 17 364 ҳаз. сомонӣ;
Маблағҳои асосии марказонидашуда	- 45 300 ҳаз. сомонӣ
Ба даст овардани молҳо барои	
ташкили заҳира	- 2 000 ҳаз. сомонӣ;
Трансфертҳои асосӣ	- 529 ҳаз. сомонӣ;

III. Маблағҳои қарзӣ барои гурезаҳо, муҳоҷирон ва хизматчиёни давлатӣ мувоғики қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - 1 109 ҳаз. сомонӣ.

Моддаи 11. Фонди заҳиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2003 ба маблағи 12 000 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 12. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2003 ба моддаҳои ҳимояшаванд ҳарочоти музди меҳнат, маблағчудокунӣ барои сұғуртаи иҷтимоӣ, стипендияҳо, нафақаҳо, ёрдампулиҳо, пардоҳти хизмати алоқа, истифодаи қувваи барқ, газ ва об доҳил карда мешаванд.

Дар сурати иҷро нашудани қисми даромади буҷети давлатӣ ё мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои алоҳидай ҳарочот, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маблағгузории ҳарочот, ғайр аз моддаҳои ҳимояшаванд, тағијироти даҳлдор ворид менамояд.

Моддаҳои ҳимояшавандай ҳарочот дар ҷараёни иҷрои буҷет сарфи назар аз дараҷаи қасри буҷет, кам карда намешаванд ва иҷрои онҳо ҳатмӣ мебошад.

Муқаррар карда шавад, ки аз 1 январи соли 2003 маблағузории харочоти Фонди хифзи иҷтимоии аҳолии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъминоти чорабиниҳои шугӯли аҳолӣ, табобати санаторию қурортӣ ва дигар мақсадҳои солимгардонии меҳнаткашон ҳамчун маблағҳои мақсадноки буҷетӣ ба воситаи Идораи марказии ҳазинадории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат метирад.

Моддаи 13. Муқаррар карда шавад, ки маблағҳои ғайрибуҷетии (маҳсуси) вазоратҳо, идораҳо, ташкилоту муассисаҳои аз буҷети давлатӣ маблағузоришаандар дар сметai ягонаи даромаду харочоти ин ташкилотҳои буҷетӣ пешбинӣ шуда, ҳармоҳа дар ҳисоботи даромаду харочоти буҷети давлатӣ инъикос меёбанд. Ҳамзамон 10 фоизи маблағҳои ғайрибуҷетӣ (маҳсус) ҳар семоҳа ба буҷет дохил карда мешавад, ба ғайр аз маблағҳои грант ва спонсорҳо, ки барои чорабиниҳои ҳусусияти ғайритичоратӣ дошта пешкаш мегарданд.

Моддаи 14. Муқаррар карда шавад, ки барои шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандай Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматчиёни ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи хифзи сарҳади давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Департаменти гумруқ ва Полиси андози Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар идораҳое, ки дар онҳо аз асоси қонунгузории ҷорӣ хизмати ҳарбӣ пешбинӣ шудааст, роҳқиро ба маҳали истифодаи асосии руҳсатӣ ва бозгашт (як маротиба дар як сол) танҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар сурати пешниҳод намудани ҳучҷатҳои тасдиқунаанд, пардохта мешавад.

Моддаи 15. (на барои нашр)

Моддаи 16. Муқаррар карда шавад, ки ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандай мақомоти корҳои дохилӣ, хизматчиёни мақомоти гумруқ, полиси андоз ва дигар идораҳое, ки дар онҳо аз рӯи қонунгузории ҷорӣ хизмати ҳарбӣ пешбинӣ шудааст, танҳо дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, пардохти ҷубронпулӣ барои ин мақсад дар доираи маблағе, ки Қонуни мазкур барои фонди музди меҳнат дар асоси сметai харочоти вазорату идораҳои номбаршуда тасдиқ намудааст, анҷом дода мешавад.

Моддаи 17. Ҳаҷми маблағҳои мақсаднок аз буҷети ҷумҳурияйӣ ба буҷети Вилояти Муҳтори Қўҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ба маблаги 36 993 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Муқаррар карда шавад, ки маблағҳои мақсаднок аз буҷети ҷумҳурияйӣ ба буҷети вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пардохти музди меҳнат, маблағҳои ба он баробаршуда, маблағузории асосӣ саривақт бо назардошти иҷрои даромади буҷети онҳо ҷудо карда мешаванд.

Моддаи 18. Пули нақди гардони кассавии буҷети ҷумҳурияйӣ то ҳолати 1 январи соли 2004 ба маблаги 4 100 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 19. Муқаррар карда шавад, ки аз 1 январи соли 2003 тамоми амалиёти молияйӣ аз рӯи иҷрои Буҷетҳои маҳаллӣ, ки тавассути Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» гузаронида мешаванд, ба тариқи пулакӣ амалӣ карда мешавад. Инчунин аз рӯи ҳамаи депозитҳои

мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» ҷойгир карда мешаванд, барои истифодаи онҳо аз ҷониби бонк фоиз дода мешавад.

Моддаи 20. Муқаррар карда шавад, ки аз 1 январи соли 2003 барои инкишофи таҳкурсии моддӣ ва техникии Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳавасмандгардонии кормандони мақомоти мазкур 20 фоизи маблағи умумии пинҳон кардашудаи (кам нишондодашуда) андозҳо, ҷаримаҳо ва пардохтҳои дигари дар рафти корҳои назоратӣ-иктисодӣ ошкоргардида, инчунин 0,15 фоизи арзиши гумрукии мол, ки барои гузаронидани расмиятҳои гумrukӣ (ҳаққи барасмиятдарории гумrukӣ) аз тарафи мақомоти гумрук рӯёнидашуда, равона карда мешавад. Маблағҳои зикргардида ба таври марказонида ба буҷети ҷумҳурияйӣ гузаронида мешаванд.

Моддаи 21. (на барои нашр).

Моддаи 22. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2003 қарзҳои берунӣ аз ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ва давлатҳои хориҷӣ, инчунин қарзҳои берунии ғайридавлатии аз тарафи давлат кафолат додашаванд, танҳо ба таври имтиёзном аз дарозмӯҳлат гирифта мешаванд.

Моддаи 23. Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2001 аз рӯи даромад ба маблағи 367 030 ҳаз. сомонӣ, аз рӯи ҳарочот ба маблағи 366 449 ҳаз. сомонӣ, бо барзиёдии даромад нисбати ҳарочот ба маблағи 581 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Ҳарочоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2001 барои пардохти ўҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 57 501 ҳаз. сомонӣ, аз он ҷумла: барои пардохти қарзи асосии доҳилий – 7 980 ҳаз. сомонӣ, барои пардохти қарзи асосии берунӣ - 49 521 ҳаз. сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 24. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ аз 1 январи соли 2003 мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

ш.Душанбе 2 декабри соли 2002

№ 91

ҚАРОРИ

МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2003»

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2003» қабул карда шавад.

2. Дурнамои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-2005 маъқул доноста шавад.

3. Кумитаҳои Маҷлиси намояндагон дар доираи салоҳиятшон назорати иҷрои буҷетро ба роҳ монда, истифодаи мақсадноку самарабаҳши маблағҳои буҷетиро аз ҷониби

маблағирандагон таҳлил ва ҳангоми зарурат натиҷаи таҳлилро баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

4. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

бучети давлатии тасдиқшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои соли 2003 аз рӯи даромад ба маблағи 637018 ҳаз. сомонӣ ва аз рӯи харочот ба маблағи 655018 ҳаз. сомонӣ, бо барзиёдии харочот нисбат ба даромад (каср) ба маблағи 18000 ҳаз. сомонӣ барои иҷро қабул намояд;

- харочоти чорабиниҳои дар бучет пешбинишударо дар доираи маблағҳои тасдиқшуда мутаносибан баробари даромади воқеӣ таъмин намояд;
- ҳангоми қабул намудани қарорҳое, ки дар дурнамои ояндаи миёнамӯҳлат бояд аз ҳисоби захираҳои молиявии давлат маблағузорӣ шаванд, нишондодҳои Дурнамои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-2005 ба инобат гирад;
- усули татбиқи моддаҳои 19 ва 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2003» таҳия ва тасдиқ кунад;
- оиди кам кардани бақиятулии корхонаю ташкилотҳо вобаста ба пардоҳти андозҳои солҳои гузашта, ҳамчунин бо назардошти зарурати кандани қарзи то 1 январи соли 2003 ғуншудаи ташкилотҳои бучетӣ аз ташкилотҳо ва кредиторҳо, сарфи назар аз шакли моликият, чораҳо андешад;
- дар воситаҳои аҳбори умум дар ҳар се моҳ дар бораи иҷрои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2003 ҳисбот нашр намояд.

5. Бонки миллии Тоҷикистон:

- якҷоя бо Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк», Вазорати даромадҳо ва пардоҳтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонкҳои тиҷоратии ҷумҳурий дар асоси талаботи моддаҳои 4 ва 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2003» андозу даромадҳоро бечуну ҷаро ва саривақт ба бучети ҷумҳурияйӣ ва бучети маҳаллӣ гузаронад;
- дар роҳи иҷрои ўҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда, иҷрои ҳисобу пардоҳтҳоро аз рӯи ўҳдадориҳои қарзии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд;
- барои саривақт иҷро кардани пардоҳтҳои асъории Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мубодилаи маблағҳои бучетиро ба асъори хориҷӣ мувофиқи дарҳости Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи қурби расмии бозори байнибонкии асъор таъмин намояд.

Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон

С.Хайруллоев

ш.Душанбе 27 ноябри соли 2002

№ 739